

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ҲАСТА



СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕӢ КОРӢ) АЗ ФАННИ «СПЕКТРО-
МЕТРИЯИ АМАЛИЙ» БАРОИ ДОНИШҖҮЁНИ КУРСИ ЧОРУМИ
ИХТИСОСИ РАДИОЭКОЛОГИЯ – 33010300

Фанни таълимӣ: спектрометрияи амалӣ

Ихтисос: радиоэкология – 33010300

Ҳачми соатҳои таълимӣ – 3 кредит (72 соат)

Лексия – 48 соат (2 кредит)

Машгуляти амалӣ (КМРО) – 24 соат ()

Курс – 4, семестри 7-юм

ДУШАНБЕ – 2023


СИЛЛАБУС

(барномаи васеи кори) аз ҷониби муаллими қалони кафедраи физикии ҳаста Муминов С.В. аз фании спектрометрии амалӣ барои донишҷӯёни курси «уми шуъбаи рӯзонан ихтисоси радиоэкология – 33010300 мураттаб шудааст.

Ном ва насаби омӯзгор	Курс	4	Ҷадвали дарсҳо
Муминов С.В.	семестр	7	
	Шуморай кредитҳо	3	
	Лексия	48 с	Панҷшанбе, 8 ⁰⁰
Сурогай омӯзгор: Озмоишгоҳи хизматрасонии техникии Агентии амнияти ҲБРЯ АМИТ, куч. С. Айни 299/3 Тел: 93-926-35-51	КМРО	24	Панҷшанбе, 12 ⁰⁰
	Кори лабораторий	24	Панҷшанбе, 11 ⁰⁰
	Қабули КМД	-	
	Шакли назорати ҷамъбастӣ	Имтиҳон	

Барномаи кории таълимӣ дар асоси Стандарти даштатии таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар асоси Низомномаи низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12. 2016, №19/24) ва мазмуну мундариҷаи ҳадди ақали Барнома (Стандарт) – и давлатии таҳсилотии ихтисоси бунёди боғу гулгашҳо аз 11.06.2005 ҳамон бо Қарори Мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12.2017 г. 2016, №19/24) тасдиқ гардидааст, тартиб дода шудааст.

Дар маҷлиси кафедра, суратманиси № 1 аз «31» 08 соли 2023 тасдиқ гардидааст.

Мудири кафедра  д.и.ф.-м., профессор Махсудов Б.И.
Дар асоси қарори шурои илмию методии факултети физика аз «01» 09 соли 2023, суратманиси № 1 баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия доим шудааст.

Раиси Шурои илми-методии
факултет, н.и.ф.-м.

Истомов Ф.М.



ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛЙ-МЕТОДЙ

1.1. Фанни таълимии “Спектрометрияи амалй” дар накъшои таълимии иҳтиси Радиоэкология макоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулёбии донишчӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавкеъи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Ҳангоми омӯзиши фани дар боло зикргардида донишчӯён дар бораи намудҳои спектрҳои ҳастай (бифосила ё дискретӣ), намудҳои детекорҳои қашфи афканишоти ионофар ва бо спектрометрҳои замонавӣ амалӣ кор намуда оиди тарзи кори онҳо маълумот пайдо мекунанд.

1.2. **Тавсифи муҳтасари фан.** Спектрометрияи ҳастай маҷмӯи усулҳоест, ки барои ҷенкунӣ, муайянкунӣ ва тафсифи спектрҳои эмиссияи ядроҳо пешбинӣ шудаанд. Усулҳои спектрометрияи ҳастай дар ин ё он шакл қарип дар тамоми тадқиқоти физикии ҳастай истифода мешаванд. Онҳо ҳам дар ҳалли масъалаи асосии спектрометрияи ҳастай (тадқикии сатҳи энергияи атом, ҳосиятҳои онҳо ва ҳарактеристикаҳои табдилёбии байни онҳо) ва ҳам дар ҳалли масъалаҳои амалии он (омӯзиши таркиби элементарӣ ва изотопии модда, омӯзиши афканишоти ҳамроҳшаванд) васеъ истифода мешаванд. Инчунин проблемаҳои радиометрия, дозиметрия ва бехатарии радиатсионро ҳал менамояд. Бисёр усулҳои радиометрӣ ба гирифттан ва таҳлили спектрҳои афканишоти ҳастай асос ёфтаанд, бинобар ин омӯзиши маводи спектрометрӣ ба истифодаи минбаъдаи онҳо ҳангоми тадқикии усулҳои радиометрӣ нигаронида шудааст.

1.3. **Мақсад ва вазифаҳои фан.** Ваҳсъ гардонидани доираи фахмиши донишчӯ ва омӯхтани ҳусусиятҳои ҳастаи атом, соҳти ҳаста ва ҳосиятҳои спектралии он, ноустувор ва радиоактивӣ будани онҳо, асбобҳои радиометрӣ – спектрометрӣ, тарзи истифодаи ин асбобҳо дар илм ва техника, ки ташаккул ва инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишчӯ ифода мегардад.

Вобаста аз мақсад, дар ҷараёни омузиши фанни «Спектрометрияи амалӣ» вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:

- шарҳи мазмунуи мағҳумҳои асосии илми спектрометрияи ҳастай;
- шиносой спектрҳои гуногун афканишоти ионофар;
- шиносой бо спектрометрҳои замонавӣ ва тарзи кори онҳо;
- омузиш ва таҳлили гамма-спектрҳо;
- омӯзиш ва таҳлили бета-спектрҳо;
- мусоидат намудан ба ташаккулёбии маҳорату малакаи донишчӯ дар бораи тарзҳои аз худ намудани асбобҳои спектрометрӣ ва роҳҳои самара-бахш истифода карданни онҳо дар таҷриба;
- ташаккули фахмиши донишчӯ роҷеъ ба алоқамаандии «Спектрометрияи амалӣ» бо дигар фанҳои табиатшиносӣ (фанҳои физика, химиявӣ ва биология ва гайра).

1.4. Пререквизитҳо: Ҳангоми омӯзиши фанни «Спектрометрияи амалӣ» донишчӯён ба донишҳои азхуднамудаи худ оид ба фанҳои зерине, ки

барои омӯзиши фанни мазкур мусоидат мекунанд, такя мекунад: механика, физикаи радиатсий, электр ва магнитизм, гузарини зарраҳои аз муҳит, математика, асосҳои информатика.

1.5. Постреквизитҳо: Донишҷӯён донии ва малакаи дар натиҷаи омӯзиши фанни «Спектрометрия амалӣ» гирифтаашонро метавонад ҳангоми омӯзиши тамомӣ фанҳои физика ва фанҳои таҳассусӣ истифода баранд, аз ҷумла: радиоэкология, дозасаҷӣ, физикаи умумӣ, нанофизика, маъвоздиниёсӣ, усулиҳои таҳлили модда ва гайра.

1.6. Талаботҳои асосӣ донир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:

1.6.1. Талабот нишбат ба сатҳи азхудкуни фан (салоҳиятҳои касбӣ).

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯй бояд:

а) донад:

- мазмуни мағҳумҳои гузарини зарраҳо аз муҳитҳои гуногу;
- асосҳои зарраҳои бунёдӣ ва хосиятҳои онҳо;
- моҳият, қонуниятиҳои наидонии ва гуногуни атоми моддаро аз ҳуд намояд;
- дар борояи асбобҳои сатҳи атомӣ маълумоти кофӣ дошта бошад.

б) тавонад:

- шарҳ доҷа тавонистани мазмуни мағҳумҳои асосии спектрометрияи ҳастай;
 - муайян кардани хосиятҳои табдилоти нуклонҳо;
 - муайян кардани намуди изотопҳо аз рӯи спектр;
 - кор ва шарҳ додани асбобҳои спектрометрӣ.
- в) дар амал татбиқ карда тавонад:**
- ҷенкунӣ ва таҳлили маводҳои гуногуни радиоактивӣ;
 - ҳулосабарорӣ оиди муайян кардани фаъолият ва идентификатсияи радионуклидҳо.

Шаклҳо – лексия, дарсхои амалии аудиторӣ, омодасозии маърӯзаҳо ба конфронтс, кори мустакилонаи ҷорӣ, иҷро намудани ҳалли супоришиҳо шарти вобаста ба ҳар як мавзӯй, иҷрои корҳои мустакилона, навиштани мазмуни муҳтасар (конспект).

Усулҳо – ҳалли супоришиҳо, омодасозии маърӯзаҳо, иҷрои корҳои мустакилона, мубоҳисаҳо, бозихои корӣ, қабули имтиҳон, тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсхои амалӣ истифодабарии маҷмӯӣ дар иhtiёrdoshthai техникии электронӣ тавсия дода мешавад: таҳтай электронӣ. Маводҳои асосии шарҳҳои ҷондагӣ (плакатҳо, намунаи бемориҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувоғиқ (намоишиҳо, дисқҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарсхои амалӣ гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯӣ тестҳо ба манғиати кор мебошад.

Накшан тақвимӣ-мавзӯи фанни таълимии «Спектрометрияи амалӣ»
Микдори умумии кредитҳо 3 (72 соат)

Машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ – 2 (48 соат)

Машгулиятҳои аудитории амалӣ –

Корҳои лабораторӣ – 1 (24 соат)

**2.2. Накшай умумии тақвимии мавзӯҳои фанни таълими
Мундариҷаи фан**

№	Ҳарфя	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсҳои аудиторӣ		Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лекция	Корҳои лабораторӣ		
МАСЬАЛАҲОИ ФИТОПАТОЛОГИ						
1.	I	Мавзӯи 1. Муқаддимаи спектромерия.	3	2	5	1, 2, 10
2.	II	Мавзӯи 2. Манбаъҳои афканишоти ионофар. Гузараш ва таъсири муттакобилан афканишоти ионофар	3	1	4	1,3,5
3.	III	Мавзӯи 3. Детекторҳои афканишоти ионофар.	3	2	5	1,8,9
4.	IV	Мавзӯи 4. Тағриқи энергиявии детекторҳо (энергетическое разрешение).	3	1	4	2,8,9
5.	V	Мавзӯи 5. Самаранокти бакайдигирӣ (эффективность регистрации).	3	2	5	2,8,9
6.	VI	Мавзӯи 6. Спектрометрҳо дар асоси детекторҳои нимнонӣ.	3	1	4	2,3,9,12
7.	VII	Мавзӯи 7. Спектрометрҳо дар асоси детекторҳои синтилляционӣ.	3	2	5	3,7,8,12
8.	VIII	Мавзӯи 8. Калиброяни гамма-спектрометрҳо.	3	1	4	4,8,12
9.	IX	Мавзӯи 9. Принциҳои асосии бакайдигирӣ ва коркарди спектрҳои афканишоти ҳастай	3	2	5	8,9,10,12
10.	X	Мавзӯи 10. Бахисобгириши сусташавии зарраҳо.	3	1	4	4,8,11
11.	XI	Мавзӯи 11. Усулҳои чустуҷӯи куллаҳо дар спектри энергиявӣ.	3	2	5	4,8,11
12.	XII	Мавзӯи 12. Методҳои чустуҷӯи куллаҳо дар спектри энергиявӣ.	3	1	4	4,7,10.
13.	XIII	Мавзӯи 13. Детекторони нейтрон	3	2	5	4,11,12
14.	XIV	Мавзӯи 14. Фони спектрометрҳо.	3	1	4	4,5,6,11
15.	XV	Мавзӯи 15. Мағҳум ва муайян карданӣ фаъолияти минималӣ.	3	2	5	4,8,10,12
16.	XVI	Мавзӯи 16. Гаҳлини куллаҳои энергиявии пурра фурубурдашуда	3	1	4	2,3,5,6
Ҷамъ			48	24	72	

2.3. МУНДАРИЧАЙ МАВЗУХО ВА ФАСЛХОИ ЧУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИ

Мавзӯи 1. Муқаддимаи спектромерия. Мағҳуми асосии спектрометрияи ҳастай. Намудҳои спектр. Спектрҳои яклухт ва дисcretӣ. Спекtri гамма-афканишот. Спекtri алфа-зарраҳо. Спекtri бега-зарраҳо. Спекtri нейтронҳо.

Мавзӯи 2. Манбаъҳои афканишоти ионофар. Гузариш ва таъсири муттакобилаи афканишоти ионофар. Намудҳои манбаъҳои афканишоти ионофар. Фарки гамма-афканишот ва афканишоти рентгенӣ. Ҳодисаи фотоэффект. Ҳодисаи эфекти комптон. Ҳодисаи тавлиди ҷуфтӣ позитрону электрон. Формулаи Эйнштейн. Сарҳади сурҳи фотоэффект. Фотонҳо. Дулизми мавҷи-корпускаӣ. Таъсири муттакобилаи нейтронҳо бо мухит.

Мавзӯи 3. Детекторҳои афканишоти ионофар. Намудҳои детектори афканишоти ионофар. Ҳисобигиракҳои газӣ. Детекторҳои синтиллятсионӣ. Детекторҳои нимноқилий. Фарки детекторҳои синтиллятсионӣ, нимноқилий, муттаносибӣ, изӣ ва газӣ.

Мавзӯи 4. Тафриқаи энергиявии детекторҳо (энергетическое разрешение). Ҳусусияти статистикии равандҳои ҷамъоварии фотонҳо дар фотодетектор ва тақвияти онҳо. Эҳтимолияти интиқоли гуногуни фотон ба фотодетектор аз нуқтаҳои гуногуни сцинтиллятор. Тафриқаи энергиявии детектори нимноқилий ва детектори синтиллятсионӣ. Қуллаи пурра фурубурда (FWHM) ба нисбати нисфи кулла.

Мавзӯи 5. Самаранокии бақайдгирий (эффективность регистрации). Геометрияи босамар (эффективная геометрия). Фурубурди босамар. Самаранокии намуна. Самаранокии худӣ. Самаранокӣ нисбии NaI. Ҳати қачи самаранокии нисбӣ. Интихоби детектор.

Мавзӯи 6. Спектрометрҳо дар асоси детекторҳои нимноқилий. Намудҳои детекторҳои гуногун аз ҷисми саҳт. Детекторҳои коаксионалий. Детекторҳои ҳамвор. Детекторҳои нимноқилии дар асоси германии фавкултоза. Детекторҳои нимноқилии Si (Li).

Мавзӯи 7. Спектрометрҳо дар асоси детектоҳои синтиллятсионӣ. Синтилляторҳои саҳт, мосъ ва газӣ. Фотофузунсозҳо (ФЭУ). Намудҳои кристаллҳои синтиллятсионӣ.

Мавзӯи 8. Калиброкваи гамма-спектрометрҳо. Табдилдиҳандаҳои аналогӣ-ракамӣ (АЦП). Тахлилгари бисёрканала (МКА). Манбаъҳои стандартӣ (эталонҳо) барои калиброкваи гамма-спектрометрҳо. Кабировка аз рӯи энергия ва самаранокӣ.

Мавзӯи 9. Бадисобирии сусташавии зарраҳо. Таҳлили вайроннапшавандай маводҳои ҳастай. Усулҳои муайянкунни коэффициенти сусташавии ҳаттӣ. Вобастагии аналитикӣ барои коэффициенти ислоҳ ба ҳудудшавии дар геометрияи дур. Намунаҳо бо шакли пластикаҳо. Геометрияи слиндршакл.

Мавзӯи 10. Ҳудудҳои спектралии барои муайян кардани таркиби изотопӣ. Ҳудудҳои энергияи 40 кэВ. Ҳудудҳои энергияи 100 кэВ. Ҳудудҳои энергияи 125 кэВ. Ҳудудҳои энергияи 148 кэВ. Ҳудудҳои энергияи 160 кэВ.

Худудхон энергияи 208 кэВ. Худудхон энергияи 332 кэВ. Худудхон энергияи 375 кэВ. Худудхон энергияи 640 кэВ.

Мавзүи 11. Усулҳои чустучӯи қуллаҳо дар спектри энергияйӣ. Муайян кардани мавқеи қуллаҳои пурра фурубурдашуда бо истифода аз усулҳои гуногун. Муайянкунни мавқеи қулла бо усули канали панҷум.

Мавзӯи 12. Детекторҳои нейтронҳо. Механизми ченкунни нейтронҳо. Ҳосиятҳон асосии детекторҳои газӣ. Ҳассосияти детекторҳои нейтронӣ ба гамма-афқанишот. Детектори нейтронҳои хароратӣ дар асоси ^3He ва BF_3 . Детектори нейтронҳои сареъ дар асоси ^4He ва CH_4 .

Мавзӯи 13. Фони спектрометрҳо. Ташкилкунандаҳои асосии фони радиатсионӣ. Роҳҳои паст кардани фон. Олудашавии детекторҳо. Тарзҳои тоза кардани детекторҳо.

Мавзӯи 14. Мағҳум ва муайян кардани фаъолияти минималӣ.Faъoliyati manimatii chenšavanда. Muaiyan kадани faъoliyati minimaliy chenšavanда. Ҳассосияти ченкунӣ. Коэффициенти муайянкунни омили ёзтимоднокӣ.

Мавзӯи 15. Таҳлили қуллаҳои энергиявии пуррафурубурдашуда. Интиҳоби масоҳати таҳлилшаванд. Тарҳкунни фони компитонии ҳаттӣ. Истифодан мувоғиковарии соддай функцияҳои Гаусс барои ченкунни масоҳати қулла.

Мавзӯи 16. Ченкунни урани ганигардонидашуда. Афқанишоти намунаҳои уран. Усули гамма-ченкунни намунаҳои беохир. Дастгоҳҳо ва усулҳо барои намунаҳои беохир. Истифодабарӣ. Усули таҳлил нисбати қуллаҳо. Усули муайянкунни ганоиши уран аз рӯи афқанишоти нейтронӣ.

2.3. МУНДАРИҶАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШЧӯ

Кори мустакилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷодаи мустакилона аз худ намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзӯҳо ва супоришиҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимии методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустакилонаи донишҷӯ дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустакилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустакилонаи донишҷӯ (КМД).

МУНДАРИҶАИ КМРО

Машгулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишҷӯён ба шумор рафта, алокамандии мантиқиро бо таълимии назарияйӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишҷӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машгулияти амалӣ донишҷӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назарияйӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаххасро дар асоси маълумоти илмии гирифташон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти дарккунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр роҷдани донишҷӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои қасбии донишҷӯён мусоидат қунад.

Кори мустақилонаи донишҷӯён бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муарриғӣ (презентация)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, ҳисобот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва гайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳоғузорӣ мешавад.

Мавзӯ №	хафта	Мундариҷаи мағнитулиятҳои амалий (КМРО)
Мавзӯп 1. Муқаддиси спектромерия.	I	Вазифаҳои спектрометрии ҳастай дар илми имрӯза. Сабабҳои якъух ва дискретӣ шудани спектрҳо. Тарҳон гирифтани намунаҳо ва тайёр намуданни онҳо барои таҳлили радионуклидӣ. Адабиёт: 1, 2.
Мавзӯи 2. Манбаъҳои афқанишоти ионофар. Гузариш ва таъсирӣ муттакобилаи афқанишоти ионофар	II	Исботи таҷрибавии мавҷудияти фотон. Шарҳи эҳтимолияти бавҷудии ҳолисаҳои фотоэффект, эфекти комптон ва тавлиди ҷуфтӣ позитрону электрон. Адабиёт: 1, 3.
Мавзуи 3. Детекторҳои афқанишоти ионофар.	III	Тарҳои интиҳои детекторҳои мувоғӣ барои ченқунии афқанишоти ионофар гуногун. Детекторҳое, ки аз онҳо радиометрҳо, спектрометрҳо ва дозиметрҳо месозанд. Адабиёт: 8, 9.
Мавзуи 4. Тағриқаи энергиявии детекторҳо (энергетическое разрешение).	IV	Истиғодан формулаи ҳисоб карданни тағриқаи энергияӣ барои детекторҳои гуногун. Вобастагии канали спектрометрҳо аз энергияи афқанишоти ионофар. Адабиёт: 2, 8.
Мавзуи 5. Самаранокии бакайдигӣӣ (эффективность регистрации).	V	Ҳисоб карданни самаранокии мутлак ва нисбӣ. Ҳатоғиҳо дар раванди бакайдигӣии афқанишоти ионофар. Адабиёт: 2, 8.
Мавзуи 6. Спектрометрҳо дар асоси детекторҳои нимноқӣ.	VI	Интиҳои нимноқӣ барои соҳтани детекторҳо. Мағҳуми асосии дар бораи нимноқӣ. Сабабҳои сард намудани детекторҳои германий-литий. Адабиёт: 3, 9.
Мавзуи 7. Спектрометрҳо дар асоси детектоҳои синтиляторӣ.	VII	Дарёфтӣ маълумот оиди навъҳои синтиляторҳо. Раванди қандани электронҳо ва зиёдшавии онҳо дар фотофузионсозҳо. Адабиёт: 3, 9.
Мавзуи 8. Калиброяни гамма-спектрометрҳо.	VIII	Муодилаи калиброяни гамма-спектрометрҳо аз рӯи энергия. Соҳтани графикӣ калиброява аз рӯи энергия ва самаранокӣ. Адабиёт: 4
Мавзуи 9. Баҳисобигарии сӯстшавии	IX	Раванди таъсирӣ муттакобилаи

заррахо.		заррахо хангоми гузарыш аз модаҳо. Сустшавии заррахо аз рӯи талағоти электронӣ ва ҳудудсустшавӣ. Адабиёт:
Мавзун 10. Ҳудудҳои спектралин барои муайян кардани таркиби изотопӣ.	X	Омӯхтани энергияҳои гуногун дар спектр. Ҷен кардани вобастагии изотопӣ. Ҳисоб кардани массанӣ мутлаки изотопӣ. Адабиёт: 11, 12.
Мавзун 11. Үсулҳон ҷустуҷӯи куллаҳо дар спектри энергиявӣ.	XI	Муайян кардани мавқеъ (марказ) кулла. Бо усули графикӣ муайян кардани куллаҳо. Тарзи муайян кардани оғоз ва аянҷоми куллаҳои интенсивӣ дар спектри энергиявӣ. Адабиёт: 8, 11.
Мавзун 12. Детекторҳои нейтронҳо.	XII	Хосияти нейтронҳо. Манбаъҳои нейтронҳо. Равандҳое, ки хангоми гузарии нейтронҳо аз муҳит рӯй медиҳанд. Адабиёт: 7, 10.
Мавзун 13. Фони спектрометрҳо.	XIII	Изотопи калий-40 ҳамчун омили асосии фонӣ табӣ. Роҳҳои паст кардани фани табӣ ва нурҳон реяниги энергияшон паст. Нурҳон кайҳонӣ. Адабиёт: 10.
Мавзун 14. Мафҳум ва муайян кардани фаъолияти минималӣ.	XIV	Қобилияти ҷенкунинӣ намунаҳои радионуклидҳояшон паст. Тарзи ҳисоб кардани фаъолияти минималии ҷенишаванда. Адабиёт: 11
Мавзун 15. Таҳлили куллаҳони энергиявии пурра фуруббурдашуда.	XV	Усули коркарди дастии куллаҳо дар спектри энергиявӣ. Ҳисоб кардани масоҳати кулла бо усули чамъ кардани шуморанӣ импулсҳо. Идентификатори радионуклидҳо. Адабиёт: 4, 8.
Мавзун 16. Ҷенкунинӣ урани ганигардонидашуда.	XVI	Намунаҳои гуногуни уран. Муайян кардани ганоҳии урани-235 аз рӯи энергияи 186 кЭВ. Муайян кардани ганоҳи бо усули вобастагардонии куллаҳо. Адабиёт: 2, 3, 5.
Ҷамъ		16

2.5. Шарҳи муҳтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз ҳуд намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ў бе иштироқи фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванда мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидани донишҷурӯ ба машгулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат ваrizidan хангоми баргузор шудани машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯён барои баҳои ҷамъбастии азхудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонида мешавад. Натиҷаҳои

бадастовардаи донишчӯ оид ба корҳои мустакилона ҳангоми гузаронидани аттестатсияи чамъбастӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корҳои мустакилонаи донишчӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Физикии атом ва ҳодисаҳои атомӣ” ва нақшай таълимии ихтиёси мазкур чунин муқаррар карда шудааст:

ФАСЛИ Ш: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувоғики Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузашта мешавад. Ҳар хафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишчӯён дар дарсҳои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, иҷрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони чамъбастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва г. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои чамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои чамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузашта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар хафта: $2,5+6+4=12,5$ ҳол).

Аз ҷумла: 4 ҳол – барои фаъолнокӣ дар машгуљиятҳо лексионӣ;

6 ҳол – барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва г.);

2,5 ҳол – барои иҷрои кори мустакилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдихӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳаҷми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дақиқ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 ҳол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, ҳоли муқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун ҷамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ӯ илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузашта мешавад, ҷамъи холҳои дар давоми ҳафтаго бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер таксим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРӢ ҲАДДӢ АҶҖАЛИ ХОЛҲО															ИЧ	Σ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

1	Барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо илксционӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
2	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96
3	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200
5	Ҳамагӣ дар маҷмуъ																	100	300

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибки формулаи зер хисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[\frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

Ифодаи хуруфиӣ ва ададии баҳои донишҷӯ

Ифодаи хуруфиӣ баҳо	Ифодаи ададии баҳо	Холи ҷаъвобҳои дуруст	Ифодаи анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	Хуб
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	Қаноатбахш
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F_X</i>	0	$45 \leq F_X < 50$	Ғайриқаноатбахш
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

Эзоҳ: Ex - баҳои гайриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳуқуқи дар омӯзиши тақрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессион иловагӣ) бе пардохти маблаг супоридани имтиҳони фанни мазкуро мединад.

Сару либоси таълияйӣ ва иштироки донишҷӯён дар тамоми машгулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва г.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии ҳолҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вакт иҷро накардан супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути ҳолҳои муайян ҷарима карда мешавад.

Фаъолнокӣ дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони ҳоли ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Таалоботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машгулиятҳои аудитории амалӣ бадастовардаи донишҷӯ, ҳолҳои дар давоми баргузор гардидани машгулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ўро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азҳудкунии фанни таълими дар машгулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 ҳол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва г.) – 96 ҳол ва барои КМД 40 ҳоли имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ иҷрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншио) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъёрҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва ҳулосаҳо, саривакт супоридан.

Назорати марҳилавӣ ҳаман мавзухои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои ҳондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалӣ гардонида мешавад.

Имтиҳони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азҳудкунии барномаи фанни таълими аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омузгорони фанни дар марказҳои тестии донишгоҳо ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтиҳони ҷамъбастиӣ (финалӣ) дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои күшода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъёри гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

4.1. Рӯйхати маводҳои таълимий-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

I АДАБИЁТ

1. Головин, К.Б. Ядерная геофизика : учебное пособие / К.Б. Головин, Б.А. Головин, М.В. Калиникова. – Саратов: 2014. – 143 с.

2. Виноградов, Л.И. Полупроводниковый гамма-спектрометр: Методические материалы к дистанционной лабораторной работе / Л.И. Виноградов, В.О. Сергеев. – Санкт-Петербург, 2008. – 33 с.
3. Брегадзе, Ю.И. Прикладная метрология ионизирующих излучений / Ю.И. Брегадзе, Э.К. Степанов, В.П. Ярына. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 263 с.
4. Бушуев, Ю.Н. Практическая спектрометрия : курс лекций / Ю.Н. Бушуев, Ю.В. Азаренко. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2010. – 55 с.
5. Евсеев, В.Р. Активность, удельная активность и объемная активность гамма-излучающих радионуклидов в счетных образцах технологических сред АЭС. Методика выполнения измерений с использованием полупроводниковых спектрометров энергий гамма-излучения / В.Р. Евсеев, Е.П. Богданова. – Харьков: ННЦ «Институт метрологии», 2012. – 549 с.
6. Исаев, А.Г. Минимальная детектируемая активность. Основные понятия и определения / А. Г. Исаев [и др.] // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля, вип. 13: наук.-тех. сб. / НПП «Атом Комплекс Прибор». – Київ, 2010. – С. 103–110.
7. Колеватов, Ю.И. Спектрометрия нейтронов и гамма-излучения в радиационной физике / Ю.И. Колеватов, В.П. Семенов, Л.А. Трыков. – Москва: Энергоатомиздат, 1991. - 97 с.
8. Бушуев, А.В. Методы и приборы измерений ядерных материалов. Лабораторный практикум / А.В. Бушуев [и др.]; под общ. ред. А. В. Бушуева. – Москва : НИЯУ МИФИ, 2011. – 156 с.
9. Полупроводниковые детекторы. Коаксиальные детекторы из высокочистого германия. Руководство пользователя, ORTEC. – 31 с.
10. Gordon R. Gilmore. Practical gamma-ray spectrometry. ed. / Nuclear Training Services Ltd. Warrington, UK. 2nd Edition, 2008. – 387 p.
11. Reilly, D. Passive Nondestructive Assay of Nuclear Materials / D. Reilly, N. Ensslin, H. Smith, Jr. Kreiner. and S – Washington: Nuclear Regulatory Commission, 1991. – 703 p.
12. Rittersdorf. Gamma Ray Spectroscopy. – 54 p.